



ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯ ВА ИҚТИСОДИ ТОҶИКИСТОН

734067, ш. Душанбе к. Нахимов, 64/14, Тел: (+992 37) 231-02-01

E-mail: tgfeu@tgfeu.tj Сомона: www.tgfeu.tj

№ _____ аз «___» _____ соли 2019

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ҳисоботи моҳи январӣ соли 2019-ро оид ба рафти татбиқи лоиҳаи барномаи грантии озмунии «**Ташкили муҳити инноватсионии донишгоҳ дар асоси ҷорӣ намудани раванди Болония**» ба маълумоти Шумо пешниҳод менамояд.

Замима дар ҳаҷми 6 саҳифа.

Ректор

Хайрзода Ш.Қ.

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

**ЛОИҲАИ РУШДИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ
БАРНОМАИ ГРАНТҲОИ ОЗМУНӢ**

Номи муассиса: Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

**Номи лоиҳа: Ташкили муҳити инноватсионии донишгоҳ дар асоси ҷорӣ намудани раванди
Болония**

**ҲИСОБОТ
ОИД БА РАФТИ ТАТБИҚИ ЛОИҲА
(дар моҳи январӣ соли 2019)**

Душанбе, 2019

Ҳисобот

оид ба рафти татбиқи лоиҳаи барномаи грантии озмунӣ Ташкили муҳити инноватсионии донишгоҳ дар асоси ҷорӣ намудани раванди Болония

Маълумоти умумӣ:

Бо мақсади амалӣ намудани Стратегияи миллии рушди соҳаи маориф байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалӣ рушд/Бонки ҷаҳонӣ Созишнома оид ба маблағгузорӣ (гранти №D082-TJ) ва (кредити №5702-TJ) аз 7 августи соли 2015 ҷиҳати маблағгузорию Лоиҳаи «Рушди таҳсилоти оӣ» ба имзо расонида шуд.

Дар ин замина, ҷиҳати беҳтар намудани сифати таълим ва мутобиқати он ба бозори меҳнат дар асоси натиҷаҳои озмун барои гирифтани грант байни Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии моолия ва иқтисоди Тоҷикистон Созишномаи грантӣ аз 30.11.2018, № 07 ҷиҳати маблағгузорию лоиҳаи барномаи грантии озмунӣ «Ташкили муҳити инноватсионии донишгоҳ дар асоси ҷорӣ намудани раванди Болония»

Мақсад ва вазифаҳои лоиҳа:

Мақсади лоиҳа ташкил намудани фазои таълимӣ-инноватсионӣ бо дарназардошти азнавсозии стандартҳои таълимӣ, нақшаҳо, барномаҳо, силлабусҳо, китобҳои дарсӣ ва модулҳо дар асоси принсипҳои Раванди Болония, инчунин ҳамгироии таълим, тадқиқот ва ҷорӣ намудани бизнес-ғояҳои инноватсионӣ дар амалияи бизнеси миллии мебошад.

Вазифаҳои асосии лоиҳа иборатанд аз:

- Таҳия ва тасдиқи 6 номгӯи стандартҳои таълимӣ ихтисосҳои роиҷи донишгоҳ, нақшаҳои таълимӣ, барномаҳо, силлабусҳо, китобҳои дарсӣ ва модулҳо барои донишҷӯёни ихтисосҳои менечменти молиявӣ, менечменти инноватсионӣ, иқтисоди ҷаҳон, иқтисод ва идора дар корхонаҳои хурду миёна, таҳлили иқтисодӣ ва технологияи иттилоотӣ дар иқтисодиёт.

- Таҳияи на камтар аз 8 номгӯи модули таълимӣ оид ба соҳибқорию инноватсионӣ ва менечменти инноватсионӣ.

- Гузаронидани тренинҳо дар асоси интиҳоби пешакии номзадҳои шавқманд ва то ҳадде тайёрбуда бо назардошти баробарии гендер.

- Таҳия ва ҷопи 2 номгӯи китоби дарсӣ «Соҳибқорию инноватсионӣ» ва «Менечменти инноватсионӣ» бо ду забон ба миқдори 4 ҳазор дона.

- Ташкил ва баргузорию озмуни «Беҳтарин бизнес-ғояи инноватсионӣ» бо назардошти интиҳоби пешакии донишҷӯён, магистрон ва аспирантони донишгоҳ на кам аз 50 нафар.

- Амалигардонии на кам аз 4 беҳтарин бизнес-ғояи инноватсионӣ дар доираи фаъолияти бизнес-инкубатор, ки дар заминаи лоиҳа таъсис дода мешавад.

- Ташкили на кам аз 2 ширкати нави навоар ва пешкаш намудани на камтар аз 1 мол/хизматрасонии инноватсионӣ ба бозор.

Қисматҳои лоиҳа/самтҳои асосии фаъолият:

Компоненти 1 – Такмили барномаҳои таълимӣ дар заминаи татбиқи ҷараёни Болония дар ҷаҳорҷубаи интиҳоби бизнес-ғояҳои инноватсионӣ.

Компоненти 2 – Ташкили инфрасохтори муҳити таълимӣ-инноватсионӣ баҳри татбиқ намудани бизнес-ғояҳои инноватсионӣ.

Муҳлати татбиқи лоиҳа:

Оғози лоиҳа: 1 декабри соли 2018

Анҷоми лоиҳа: 30 ноябри соли 2020

Сарчашмаҳои маблағгузори лоиҳа:

№	Сарчашмаҳои маблағгузорӣ	Сумма, сомонӣ	%
1.	Маблағи грант	2 293 111,00 сомони	97,1%
2	Саҳми муассиса	70 639,00 сомони	2,9%
	Ҷамағӣ	2 363 750,00 сомони	100%

Маблағгузори лоиҳа:

Шарҳи кӯтоҳ оид ба маблағгузорӣ:

Дар ин давра ба суратҳисоби махсуси лоиҳа дар ҳаҷми умумии 229311,0 сомонӣ маблағҳои транши аввали грант ворид гардид, ки 9,7 %-и маблағҳои умумии лоиҳаро ташкил медиҳад. Аммо аз ҳисоби донишгоҳ маблағ ҷудо нагардид.

Азхудкунии маблағҳо (то 30.01. 2019)

Аз сабаби он ки маблағи мазкур ба суратҳисоби махсуси Сарраёсати марказии хазинадорӣ Вазорати молия гузаронида шуда буд ва ҳамчун бақияи маблағ ба 01 январи соли 2019 гузаронида шудааст, барои азхудкунии ин маблағҳо сметаи ягонаи даромад ва хароҷот таҳия карда шуд ва ба Вазорати молия пешниҳод гардид.

Тартиби истифодаи маблағҳо дар асоси ҳуҷжатҳои меърию ҳуқуқӣ ва Қонун дар бораи хазинадорӣ амалӣ карда мешавад. Хароҷоти маблағҳо дар моҳи феврари соли 2019 дар асоси нақшаи молиявӣ татбиқи лоиҳа пешбинишуда истифода карда мешавад.

Ҳисоботи молиявӣ замима мегардад.

(Дар ҳолати иҷро нагардидани нақшаи давраи ҳисоботӣ бояд сабабҳои онро мушаххас нишон додан лозим аст.)

Ҳолати татбиқи лоиҳа:

Дар давраи ҳисоботӣ, чорабиниҳои зерин амалӣ гардида, натиҷаҳои зерин ба даст оварда шуданд:

№	Номгуи чорабиниҳои нақшавӣ	Шарҳи натиҷаҳо
	Ташкили гурӯҳи корӣ ва ташкили шароити мусоид барои татбиқи лоиҳа	Дар давоми татбиқи лоиҳа гурӯҳи корӣ бо пешниҳоди бевоситаи Ҷамоҳангсози лоиҳа ва Раёсати

		донишгоҳ ташкил гардида, аз тарафи ректори ДДМИТ фармоиш таҳти №95/И аз 29.10.2018 ба тавсиф расид. Инчунин, барои ташкили шароити мусоид баҳри татбиқи лоиҳа ва хариди маводҳои техникӣ ва канселарии аввала Комиссияи харид бо фармоиши ректори ДДМИТ таҳти №96/И аз 29.10.2018 ба имзо расид.
	Интихоби мушовирони маҳаллӣ барои таълим ва таҳлили маводҳо; интихоби устодон барои иштирок дар тренингҳо барои тренерҳо (ТБТ) (8 нафар)	Оид ба интихоби мушовирон ва Ташкилоти ғайридавлатӣ (ТҒД) аз тарафи гурӯҳи кории лоиҳа ба рӯзномаи «Рекламная газета» №3 (923) аз 17.01.2019 (саҳ. 6, 25) ва сомонаи ДДМИТ эълон ҷой дода шуд. Инчунин фармоиши ректори донишгоҳ оид ба ташкили комиссияи интихоботии мушовирон иборат аз 3 нафар таҳия гардидааст ва он пеш аз ба охир расидани мӯҳлати охири эълон ба имзо хоҳад расид.
	Таҳияи вазифаҳои хизматӣ, баҳодиҳии мушовирони маҳаллӣ, инчунин вазифаҳои ТҒД ва мушовире, ки бо ин ташкилот ҳамкорӣ мекунад.	Вазифаҳои хизматӣ, баҳодиҳии мушовирони маҳаллӣ, инчунин вазифаҳои ТҒД ва мушовире, ки бо ин ташкилот ҳамкорӣ мекунад, аз тарафи гурӯҳи корӣ таҳия гардидааст ва нусхаи электронии он барои мувофиқа ба Ҷамоҳангсози компоненти 1-и лоиҳа фиристода шудааст.

(Ҷадвали зерин тибқи чорабиниҳои, ки дар доираи қисматҳои лоиҳа дар давраи ҳисоботӣ ба нақша гирифта шудааст таҳия карда мешавад. Натиҷаҳо аз рӯи нишондиҳандаҳои миқдорию сифати мушаххас нишон дода шаванд.)

Мушкилотҳо, ки ба рафти татбиқи лоиҳа таъсири манфӣ расонида истодаанд:

Аз сабаби он ки маблағи мазкур ба суратҳисоби махсуси Сарраёсати марказии хазинадорӣ Вазорати молия гузаронида шуда буд ва ҳамчун бақияи маблағ ба 01 январи соли 2019 гузаронида шудааст, муҳлати азхудкунии ин маблағҳо каме ба таъхир афтадааст. Ҷамзамон сметаи ягонаи даромад ва хароҷот таҳия карда шуд ва ба Вазорати молия пешниҳод гардид ва дар рӯзҳои наздик ин масъала пурра ҳалли худро меёбад.

Ҷамоҳангсози лоиҳа

Сафаров Б.Г.

02.2019

Ҳисоботи молиявӣ

	Дар асл пардохтҳо			Маблағҳои ба нақшп гирифта			Фарқият			
	Моҳи чорӣ	Аз аввали сол	Аз оғози татбиқ	Моҳи чорӣ	Аз аввал и сол	Аз оғози татбиқ	Моҳи чорӣ	Аз аввал и сол	Аз оғози татбиқ	Маблағи умумии лоиҳа
Баланси (тавозуни) аввалияи суратҳисоб (А)	229311	229311	229311							
ВОРИДШ АВӢ:										
• Маблағи грант (1)	229311	229311	229311					-		-
• Аз дигар сарчашмаҳо (2)	0	0	0							
ЧАМӢ В=(1+2)	229311	229311	229311			-		-		-
ҲАМАГӢ (А+В)	229311	229311	229311			-		-		-
ИСТИФОДАИ МАБЛАҒҲО:										
<i>Хароҷотҳо/ тибқи буҷет</i>										
			-							
ҲАМАГӢ МАБЛАҒИ ИСТИФОДАШУДА (С)	0									
Баланси ниҳоии суратҳисоб (Д)										-
ҲАМАГӢ баланс (С+Д)-(А+В)	229311	229311	229311							